

**АГЕНТИ АМНИЯТИ ЯДРОЙ ВА РАДИАТСИОНИИ АКАДЕМИЯИ ИЛМХОИ  
ЧУМХУРИИ ТОЧИКИЧТОН**

**ТАЛАБОТ ОИДИ ГУЗАРОНИДАНИ НАЗОРАТИ СИФАТ  
ДАР РЕНТГЕНДИАГНОСТИКАИ ТИББӢ**



**АФКАНИШОТИ ИОНОФАР, БЕХАТАРИИ РАДИАТСИОНӢ ТАЛАБОТҲОИ  
АСОСӢ ВА МЕҶЁРҲОИ БАҲОДИҲӢ**

**Душанбе – 2010**

Дар таҳияи ҳӯҷати мазкур «Назорати сифат дар томографияи оддӣ ва компьютерӣ, инҷунин дар скрининги мамографӣ. Талабот ва маҳаки баҳодиҳӣ» - и Республикаи Литва асос гирифта шудааст.

Дар мувофиқатгардонӣ ва тарҷумай матни **«Талабот оиди гузаронидани назорати сифат дар рентгендиагностикаи тиббӣ»** ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики қонунгузории амалкунанда иштирок намуданд: Мирсаидов И.У., Ахмедов М.З., Ҳамидов Ф.А., Баротов Б.Б., Саидов В.Я., Шоназаров А.А, Баротов А.М, Исмаилова М.С.

«Тасдиқ карда шудааст»  
Бо фармони директори Агентии  
амнияти ядрой ва радиатсионии  
Академияи илмҳои  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ӯ. Мирсаидов  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

**Талабот оиди гузаронидани назорати сифат дар  
рентгендиагностикаи тиббӣ**

**I. Муқарароти умумӣ**

- 1) Талаботи мазкур (минбаъд - талабот) мутобики моддаҳои 5, 8 ва 18-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бехатарии радиатсионӣ» таҳия карда шудааст. Талабот меъёрҳои баҳодиҳӣ ва талаботи минималиро оиди назорати сифати таҷхизотҳои рентгении тиббӣ, асбобҳои томографияи компьютерӣ, асбобҳои маммографӣ ва воситаҳои иловагии онҳо, ки барои ба даст овардани тасвир ва воситаҳои баҳодиҳии тасвир, инчунин фотолаборатория (минбаъд - объектҳо) истифода бурда мешаванд, муқарар менамояд.
- 2) Талабот барои ҳамаи шахсонӣ ҳуқуқӣ ва шахсони воқеъии тайёркунанда, фурӯшанда, ҷамъоваранда, васлкунанда, истифодабаранда, таъмиркунанда, онҳое, ки хизматрасонии техникии объектҳоро мегузаронанд, дар банди 1 нишон дода шудаанд, инчунин барои мақомотҳои иҷроияи давлатии назораткунанда дар соҳаи бехатарии радиатсионӣ ҳатми мебошад.
- 3) Талабот барои таҷхизотҳои рентгенӣ воситаҳои иловагии онҳо, воситаҳои ба даст овардани тасвир ва падидоранда, тайёршуда, ҷамъшуда, васлгардида, аз нав монтажкардашуда, тармим кардашуда, истифода бурдан баъди хизматрасонии техникӣ, инчунин барои фотолаборатория истифода бурда мешавад.
- 4) Талабот ба таҷхизотҳо ва воситаҳои иловагие, ки дар рентгендиагностика истифода бурда намешаванд, паҳн намегардад.

## II. Истилоҳот ва муайянкунандаҳо

5) Дар талаботи мазкур истилоҳот ва муайянкунандаҳои зерин истифода бурда мешаванд:

**- шиддати анодӣ**

Фарқи потенциалҳо байни анод ва катоди найчаҳои рентгенӣ.

**- идорақунии автоматикии экспозиция (ИАЭ)**

Речай кории дастгоҳҳои рентгенӣ, вакте ки сарбори найча идора ва қатъ мешавад, баъди қабулкунаки тасвир ба сатҳи дозаи муқараргардида, ки пеш аз экспозиция соҳиб мегардад. Дар системаи ИАЭ шиддати анодӣ ба таври дастӣ ва автоматикий идора карда мешавад.

**- қиматҳои базавӣ**

Қиматҳое, ки дар шароитҳои маҳсус ба даст оварда шудаанд, бо қиматҳое, ки дар вакти озмоиш ба даст оварда мешадаанд муқоиса карда мешаванд.

**- доза**

Баҳодиҳии микдории афканишоти фурӯбурдашуда.

**- дозаи фурӯбурдашуда**

Бузургии энергияи афканишоти ионофаре, ки ба модда дода мешавад:

$$D = \frac{d\bar{\varepsilon}}{dm}.$$

**- тавонони дозаи фурӯбурдашуда**

Дозаи фурӯбурдашуда дар фосилаи вакт:

$$\dot{D} = \frac{dD}{dt}.$$

**- профили дозаҳо**

Вобастагии дозаҳо ба тири z, инчунин перпендикуляр ба ҳамвории томографӣ.

**- керма**

Энергияи кинетикии ба зарраи заряднок дода шуда, ки афканишоти ионофарро дар воҳиди массаи муҳити нурбороншаванд ба вучуд меояд.

**- назорати сифат**

Қисми системаи таъминоти сифат – маҷмӯи амалиётҳое, ки бо ёрии онҳо сифат нигоҳдошта ва беҳтар карда мешавад. Ба назорати сифат, назорати ҳамаи нишондиҳандаҳои корӣ, ки муқарар карда мешаванд, чен карда мешаванд, назоратшаванданд, инчунин мониторинг, баҳодиҳӣ ва нигоҳдорӣ дар сатҳҳои лозимӣ, доҳил карда мешаванд.

**- таъминоти сифат**

Ҳамаи банақшагириҳо ва амалҳои таснифӣ, ки бо ёрии соҳтори амалкунандаро таъмин менамояд, системаҳо, ҷузъҳо ё қоидаҳо барои мувофиқа ба талаботи сифати онҳо ба даст меорад.

**- ҳудуди возехӣ**

Тафовути зичии оптикаи ду объект, ки бо нигоҳи оддии ҷашм фарқ карда мешавад.

**- иҷозатномадор**

Шахсони ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфириodie, ки барои амалигардонии фаъолияти вобаста ба манбаъҳои афканишоти ионофар иҷозатнома доранд.

**- зичии оптикӣ (ЗО)**

Нисбати байни логарифми интенсивнокии рӯшноии афтанда ва интенсивнокии рӯшноии аз модда гузаранда.

**- зичии оптикаи вуал (Дмин)**

Зичии оптикаи навори танвирнашуда.

#### **- зичии оптикии нишона**

Зичии оптикий дар нүқтаи базавӣ, ҳангоми аз ҳама зиёд истифода бурдани қиматҳои гирифташуда, ки худи корманд интихоб мекунад ва аз ҳама зиёдтар дар диапазони 1.3-1.9 ЗО ва вуалро дар бар мегирад.

#### **- индекси суръат**

Зичии оптикии навори танвиршуда, дар интенсивнокии рӯшноии гузошташуда. Қимати ЗО ба 1.0 ҷамъи зичии оптикии вуал мувофиқат мекунад.

#### **- индекси возехӣ**

Фарқияти ду зичии оптикие, ки дар натиҷаи танвиркуни навор бо ду қимати гуногуни интенсивнокии рӯшноии гузошташуда гирифта мешавад. Зичии оптикии якум баробари 1.0 ҷамъи зичии оптикии вуал, Зичии оптикии дуюм баробари 2.0 ҷамъи зичии оптикии вуал.

#### **- ғафсии филтр**

Маҷмӯи моддаҳои фурӯбаранда, ки барои сустшавии аfkанишоти рентгенӣ ва тағйирдиҳии тайфи он таъин гардидааст.

#### **- ғафсии умумии филтр**

Маҷмӯи филтрҳои худӣ ва иловагӣ.

#### **- ғафсии филтри худӣ**

Маҷмӯи ҳамаи моддаҳои фурӯбарандай найча, ки аз он дастаи рости шӯъи рентгенӣ ба берун мебарояд.

#### **- ғафсии филтри иловагӣ**

Филтри иловагие, ки дар роҳи дастаи рости шӯъи рентгени гузошта мешавад.

#### **- такроршавандагӣ**

Монандӣ ва такроршавандагии қатори қиматҳо, бузургихои ченшуда дар ҳамон як шароит. Барои баҳодиҳии такроршавандагии миқдорӣ зарibi вариатсия истифода бурда мешавад.

#### **- доимият**

Хусусияти бузургихои омӯхташаванда аз сатҳи гузошташуда, ҳангоми тағйир додани дигар бузургихо набояд зиёд шавад. Барои баҳодиҳии такроршавандагии миқдорӣ зарibi вариатсия истифода бурда мешавад.

#### **- озмоишҳои даврӣ**

Маҷмӯи воситаҳое, ки бо ёрии онҳо нишондиҳандаҳои сифат ба таври даврӣ назорат карда мешавад.

#### **- озмоишҳои қабулкуниӣ**

Маҷмӯи воситаҳое, ки барои санчиш ва мувофиқати нишондиҳандаҳои гуногун, нишондиҳандаҳое, ки истеҳсолқунанда нишон додааст, барои аз нав таҷхизотонидан ё тағйир додани таҷхизотҳо муқарар карда шудаанд.

#### **- қабати нимсустқунӣ**

Ғафсии қабати маводи сустқунандаи нур, ки ба як тараф равона шудааст ва интенсивияти он ба ним суст мегардад.

#### **- дастгоҳи рентгенодиагностикӣ**

Дастгоҳе, ки аз афканандаи рентгенӣ, таҷхизоти таъминкунандаи барқӣ ва системаи танзимкунандаи низоми кори найчаи рентгенӣ иборат.

#### **- ҳуҷраи ташхиси рентгенӣ**

Маҷмӯи таҷхизотҳои маҳсуси дар ҳуҷра ҷойгиршуда, ки дар як қисмаш шӯъбаи рентгенӣ мавҷуд буда, аfkанишоти рентгенӣ бо мақсади ташхиси бемориҳо истифода бурда мешавад.

#### **- найчаи рентгенӣ**

Таҷхизоте, ки дар он ба воситаи сели электронҳо бомбаборон намудани нишона аfkанишоти рентгенӣ ҳосил карда мешавад.

### **- қобилияти ичозатдихӣ**

Хусусияти системаи телевизионӣ, навор ё воситаҳои қабули тасвир, ки ҷуфти хати ростро дар як миллиметр ифода карда (пл/мм) (lp/mm) қобилияти чудо кардани объектҳои бузургиашон нисбатан хурдтарини чунин системаҳоро нишон медиҳад.

### **- афканишоти рентгенӣ**

Афканишоти фотонӣ, ки дар натиҷаи бархурии электронҳои суръатноккардашуда дар аноди найчаи рентгенӣ ҳосил мешавад.

### **- баромади радиатсионӣ**

Кермаи ченкардашуда дар ҳаво ҳангоми бақайдгирии масофаи гузошташуда ва дигар бузургҳои дастгохи рентгенӣ, ба истиснои афканишоти парокандашуда дар як мАс.

### **- зарibi вариатсия (s)**

Нисбати қимати миёнаи квадратӣ ва қимати миёнаи арифметикӣ.

Зарibi вариатсия бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{(n - 1)}},$$

$X_i$  - қимати i-юми ченкунӣ;

$\bar{X}$  - қимати миёнаи арифметикӣ;

$n$  - миқдори ченкуниҳо.

### **- зарibi хатнокӣ**

Зарibi хатнокӣ бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$L = \frac{|X_1 - X_2|}{X_1 + X_2},$$

$X_1$  - қиммати якум ё пеш аз ин ченшуда, дар мГр/мАс;

$X_2$  - қимати дуюм ё баъд аз ин ченшуда, дар мГр/мАс.

### **- майлкунӣ аз қимати нишондодашуда**

Майлкунӣ аз қимати номиналӣ бо фоизҳо, (хатогии нисбӣ), бо формулаи зерин ҳисобкарда мешавад:

$$\varepsilon = \frac{(x_i - x_v)}{x_v} \cdot 100,$$

$x_i$  - қимати ченшуда;

$x_v$  - қимати номиналӣ.

### **- қабулкунаки тасвир**

Таҷхизоте, ки барои коркард ва қайдкуни маълумот, ки бо ёрии афканишоти рентгенӣ дода мешавад, (навор, экрани тақвиятдиҳанда, РЭОП ва ғ.) таъин гардидааст.

### **- қимати номиналӣ**

Қимати бузургии физикие, ки дар марҳилаи тайёркунӣ бо риояи талаботи ҳуҷатҳои меъёри техники дода шудааст.

### **- градиенти қимати миёна**

Бузургии нисбие, ки қадоми қисми хаттии каҷхаттаи сарбораи логарифмӣ (мАс) – ро нишон медиҳад, ки дар байни нуқтаҳо бо зичии оптикаи  $D_1 = 0,25 + 3O$  вуал ва  $D_2 = 2,0 + 3O$  вуал ҷойгир шудааст. Градиенти миёна бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$S_v = \frac{D_2 - D_1}{\log_{10} E_2 - \log_{10} E_1};$$

$D_1$  – зичии оптикии якум;

$D_2$  - зичии оптикии дуюм;

$\log_{10} E_1$  – логарифмаи мАс, ки ҳангоми он зичии оптикии  $D_1$  ҳосил шудааст;

$\log_{10} E_2$  – логарифмаи мАс, ки ҳангоми он зичии оптикии  $D_2$  ҳосил шудааст.

#### **- адади томографияи компьютерӣ (ТК адад)**

Ададе, ки барои ифодаи сусткуни миёнаи афканишоти рентгенӣ истифода бурда мешавад.

#### **- индекси дозаи томографияи компьютерӣ (CTDI)**

Интеграл аз профили доза  $D(z)$  нисбат ба ғафсии номиналии буриш  $T$ .

#### **- маммография**

Тадқиқоти рентгендиагностикии сина. Тадқиқоти рентгендиагностикии сина метавонад барои назорати умумии саломатии занҳо, ки скрининги момографӣ номида мешавад, барои тадқиқот бо нишондодҳои гуногун ё аломатҳо, чун ташхиси момографӣ таъин гардад.

#### **- буриши томографӣ**

Ғафсии қисми бемори тадқиқшаванда ё фантом дар вақти як экспозитсия, ки дар ҷои вобасташуда ҷойгир гардидааст.

#### **- ғафсии буриши томографӣ**

Масофаи байни нуктаҳои ҳассоснокии профил, ки дар маркази сканершавӣ ҷойгир аст, ки ба 50% -и қимати баландтарини ҳассоснокии профил баробар аст.

#### **- дастгоҳи томографӣ**

Маҷмӯи як таҷхизот, ки барои гирифтани акси соҳтори бофтаи одам таъин шудааст, ки дар ҳамвории лозима ҷойгир аст.

#### **- дастгоҳи томографияи компьютерӣ**

Маҷмӯи таҷхизотҳое, ки барои томографияи компьютерӣ таъин гардидааст.

#### **- возехияти баланди қобилияти тафриқа**

Имконияти дар тасвири томографияи компьютерӣ фарқ кардани объектҳои гуногун, ки адади ТК – ашон аз фон ва ошуби табии фарқ мекунанд.

#### **- возехияти насти қобилияти тафриқа**

Қиматҳои микдорие, ки имконияти дар тасвири объектҳо фарқ кардани қобилияти фурӯбурд, ки тақрибан фарқ карда намешавад.

#### **- ошуби тасвир**

Фарқи зичии оптикиӣ дар тасвир, ки ахбороти лозимаро оварда наметавонад.

### **III. Талаботи умумӣ**

- 6) Мақсади назорати сифат дар рентгендиагностикаи тиббӣ таъмин намудани бехатарии радиатсионии беморон ва кормандон зимни тадқиқоти рентгендиагностикӣ, корҳое, ки бо таҷхизоти рентгендиагностикӣ бояд ичро шаванд, инчунин саривақт ошкор ва бартараф намудани норасой мебошад.
- 7) Ҳар як соҳиби иҷозатнома ўҳдадор аст, ки барномаи таъмини сифат, ки як қисми назорати сифат мебошад, тайёр ва ичро намояд.
- 8) Дар барномаи таъмини сифат бояд шахсони масъул оиди ичро намудани назорати сифати объектҳо, ки дар банди 1 оварда шудааст, нишон дода шавад.
- 9) Оиди иҷроиши назорати сифат соҳиби иҷозатнома ҷавобгӯ мебошад. Вай ўҳдадор аст, ки назорати сифатро ташкил ва ичро намояд ва ё шахсеро ё мақомотеро барои иҷроиши ин корҳо ўҳдадор намояд.
- 10) Дар ҳолате, ки соҳиби иҷозатнома қобилияти ичро намудани яке аз ин талаботҳои талаботи мазкурро надорад, вай ҳуқуқ дорад ба дигар ташкилоте, ки ҳуқуки гузаронидани чунин хизматрасониро мутобики санадҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад, муроҷиат намояд.
- 11) Назорати сифат озмоиши қабулкунӣ ва озмоиши тақрориро дар бар мегирад.
  - a) Озмоиши қабулкунӣ бояд барои аз нав таъмир, тармим кардан ё тағйир додани таҷхизоти рентгендиагностикӣ пеш аз истифодаи ин таҷхизот бо мақсадҳои клиникӣ гузаронида шавад. Мақсади озмоиши қабулкунӣ, муайян намудани мувофиқати характеристикаи техникии таҷхизот, ки истеҳсолкунанда нишон додааст.
  - b) Миқёси озмоиши қабулкуниро иҷозатномадор мутобик ба ҳуччатҳои техникие, ки истеҳсолкунанда пешниҳад намудааст бо дарназардошти талаботҳои ҳуччати мазкур таъин менамояд.
  - c) Миқёси озмоиши даврӣ бояд дар вақти озмоиши қабулкунӣ таъин гардад. Озмоиши даврӣ то охири корҳои баистифодадиҳии таҷхизоти ренгендиагностикӣ гузаронида мешавад.
- 12) Назорати сифатиро танҳо шахсоне гузаронида метавонанд, ки ба принсипҳо ва усулҳои гузаронидани назорати сифатӣ шиносанд ва барои чунин намуди фаъолият иҷозатнома доранд.
- 13) Назорати сифатӣ чуноне, ки дар замимаи 1 – и ҳамин талабот нишон дода шудааст на кам аз ин гузаронида мешавад, инчунин бъяди иваз намудани маркази асосии таҷхизоти рентгендиагностикӣ, гузаронидани корҳои таъмирий ва тармими, агар онҳо ба бузургиҳои санцидашаванд таъсир расонад.
- 14) Қайд намудани натиҷаҳои озмоиши назорати сифатӣ.
  - a) Натиҷаҳои назорати сифатӣ бояд дар дафтар ё протоколҳои намуде, ки иҷозатномадор мувофиқи имкониятҳои техникии таҷхизот муқарар намудааст, инчунин ҳусусиятҳои озмоишиӣ ва назоратӣ онҳо мувофиқ ба талаботи ҳуччати мазкур қайд карда шаванд. Натиҷаҳои назорати сифатӣ дар компьютер ё нигоҳдорандай аҳборот бо шароитҳое, ки онҳо аз нобудшавӣ муҳофизат карда мешаванд, нигоҳ дошта мешаванд.
  - b) Дар дафтар ё протоколҳои қайдкунӣ натиҷаҳо бояд нишон дода шуда бошанд, ки аз тарафи ки ва кай (муассиса, суроға, телефон, вазифа, ном, фамилия, рӯз ва имзо) озмоиш ва санчиш гузаронида шуд, шароити озмоиш ва санчиш (параметрҳои гузошташудаи шиддати анодӣ, ҷараёни найча, вақти экспозитсия ё дигар параметрҳое, ки барои баҳодиҳии натиҷаҳо лозиманд), истифодаи таҷхизотҳои ҷенкунанда ё санчишкунанда.

- 15) Озмоиши назорати сифатй бо ёрии воситаҳо, таҷхизотҳо ва дастгоҳҳои маҳсус гузаронида шуда, мувофиқи дастурамалҳо ва усулҳое, ки дар бобҳои дигари ин талабот нишон дода шудааст ба назар гирифта мешавад.
- 16) Асбобҳои озмоиши бояд ба стандартҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат кунанд ва методҳо бояд дар мувофиқа бо санадҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шуда бошанд инчунин калиброкаро гузашта ва хучҷатҳои мувофиқ оиди калиброква дошта бошанд.
- 17) Дар вакти озмоиши назорати сифатй бояд корманди хизматрасонандай таҷхизоти рентгенӣ, шахсе, ки ба ин таҷхизот кор мекунад (рентгенолог ё лаборант) инчунин намояндаи ташкилоте, ки таҷхизотро таъмир менамояд иштирок дошта бошанд. Намояндаи ташкилоте, ки таҷхизотро таъмир менамояд, танҳо ҳангоми озмоиши аз нав васл намудан, аз нав монтаж намудан ё аз нав тағиیر додани таҷхизот иштирок намояд. Талаботи ин банд ба озмоиши даврие, ки иҷозатномадор онро бо қувваи худ мегузаронад, интишор намегардад.
- 18) Дар дигар қисматҳои ин талабот озмоишҳои нишондодашуда дар он ҳолат гузаронида намешаванд, агар инро таркиби техники ё соҳти таҷхизот иҷозат надиҳад.
- 19) Дар банди 1 объектҳое нишон дода шудаанд, ки ба талаботҳои меъёри гигиенӣ мувофиқат намекунад ва метавонад ба сифати тасвир ҳалал расонад ё ба бемор дозаи сарбори иловагӣ дихад, кормандон уҳдадоранд, ки истифодабарии онро маън намоянд.
- 20) Дар вакти озмоиши назорати сифатии дастгоҳҳои рентгенӣ, агар муайян карда шавад, ки яке аз параметрҳо ба талаботҳои ин талабот ҷавобгу нест, шахсе, ки ин озмоишро мегузаронад ӯҳдадор аст, ки фавран шахси масъул оиди ба бехатарии радиатсионӣ ё иҷозатномадорро ҳабар намояд. Иҷозатномадор ӯҳдадор аст, ки барои таъмини бехатарии радиатсионӣ чораҳо андешад.

#### **IV. Талабот барои дастгоҳҳои рентгенографӣ**

- 21) Шакли мавчи шиддати анодии генератори рентгенӣ, бояд ба талаботҳое, ки дар хучҷатаи техниқиаш омадаанд мувофиқат кунад.
- 22) Шиддати анодӣ
  - а) Номувофиқии қиммати номиналии шиддати анодӣ дар найчаҳои рентгенӣ ва қиммати ҷенқунӣ набояд аз  $\pm 10\%$  зиёд бошад. Ҷенқунӣ бо қимматҳои гуногуни гузоштаи шиддати анодӣ дар найчаи рентгенӣ гузаронида мешавад.
  - б) Зарibi вариатсияи шиддати анодӣ, ҳангоми тағиیر додани ҷараён дар найчаи рентгенӣ набояд аз 0.1 зиёд шавад. Ҷенқуни ҳангоми гузоштани як шиддати анодӣ (80кВ тавсия дода мешавад) гузаронида мешавад, вале бо тағиир додани ҷараён дар найча рентгенӣ. Дар ҳолате, ки дастгоҳи рентгенӣ танҳо ивазқунаки сарбории найчаро дорост (mAс), ҷенқуни бо тағиирдиҳии mAс гузаронида мешавад.
  - в) Зарibi вариацияи шиддати анодӣ набояд аз 0.05 дар ҳамон як шароит дар ҳудуди панҷ ҷенқунӣ зиёд шавад. Ҷенқуни бо тағиир надодани параметрҳои (80кВ тавсия дода мешавад) дастгоҳи рентгенӣ гузаронида мешавад.
- 23) Гафсии филтри умумӣ ҳангоми гузаронидани тадқиқот дар байни калонсолон набояд аз 2.5 ммАл кам бошад. Агар тадқиқот барои кудакон гузаронида шавад, гафсии филтри умумӣ набояд аз 3 ммАл кам бошад.
  - а) Гафсии филтри умумиро бевосита ҷен кардан номумкин аст, инчунин на бо ҳамаи асбобҳои ҷенқунандай назорати сифатй ҷенқунии он имконпазир аст. Ҷенқунии гафсии нимсусткуниро гузаронидан мумкин аст ва бо истифодаи

чадвали дар замимаи 2 овардашуда ба талабот ҷавобгу буданашро муайян кардан мумкин аст.

- 24) Майлкунии вақти экспозитсия набояд аз қимати номиналӣ ±10% зиёд шавад.
- а) Барои дастгоҳҳои рентгенение, ки дорои ду генераторҳои шаш ё дувоздаҳ импулсаанд майлкунии вақти экспозитсия аз қимати номиналӣ, қимати номиналӣ 0.1 дақ ва ±0.01 дақ набояд зиёд бошад.
  - б) Барои дастгоҳҳои рентгенение, ки дорои ду генератори шаш ё дувоздаҳ импулсанд майлкунии вақти экспозитсия аз қимати номиналӣ, ҳангоми қимати номиналӣ 0.04 дақ, будан аз ±0.0034 дақ, набояд зиёд шавад.
  - в) Барои дастгоҳҳои рентгенение, ки дорои генератори якимпулсаанд, майлкунии вақти экспозитсия аз қимати номиналӣ, ҳангоми қимати номиналӣ 0.2 дақ, будан аз ±0.02 дақ, набояд зиёд шавад.
- 25) Доза
- а) Зариби вариатсияи дозаҳо дар як шароит, дар ҳудуди на камтар аз панҷ ҷенкуни набояд аз 0.1 зиёд бошад. Ҷенкуни бо дигар накардани қиматҳои гузошташуда дастгоҳи ренгенӣ гузаронида мешавад. Ҳангоми ҷенкунҳо аз филтрҳои иловагии 25 мимлметра истифода кардан мумкин аст.
  - б) Зариби вариатсияи дозаҳо ҳангоми тағиیر додани ҷараён дар найҷаи рентгенӣ набояд аз 0.15 зиёд шавад. Ҷенкуниҳо мувофиқи шиддати анодӣ яхел муқарар гардида (80кВ тавсия дода мешавад) гузаронида мешавад ва қимати ҷараёнро тағиир дода, қимати вақти экспозитсияро бо чунин тарз интиҳоб намудан лозим аст, ки сарбори найҷаи рентгенӣ (mAс) яхела монад. Ҳангоми ҷенкунҳо аз филтрҳои иловагии 25 мимлметра истифода кардан мумкин аст.
  - в) Зариби хаттии дозаҳо ҳангоми тағиир додани сарбори найҷаи рентгенӣ (mAс) набояд аз 0.1 зиёд шавад. Ҷенкуниҳо муқараргардида, ҳангоми тағиир надодани шиддати анодӣ, тағиир додани ҷараён ва сарбори найҷаи рентгенӣ (mAс) гузаронида мешавад. Бояд на камтар аз 5 ҷенкуни бо mAс-ҳои гуногуни муқараршуда гузаронида шавад.
- 26) Баромади доза:

Майлкунии баромади доза  $Y_u$  аз қимати нишондодашудаи  $Y_v$  набояд аз ±30% зиёд шавад. Ҷенкуниҳо бояд бо истифодаи филтри иловагии 25 милиметраи Ал гузаронида шавад;

Баромади доза бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$Y_u = \frac{(K_1 \cdot r^2)}{(I_v \cdot t_v)}, \text{ μGy} \cdot \text{m}^2 \cdot (\text{mA} \cdot \text{s})^{-1},$$

$K_1$  – қимати ҷенкардашуда, мкЗв;

$r$  – масофа аз фокус то детектор, м.

$I_v$  – қимати номиналии гузошташудаи ҷараёни найҷа, mA;

$t_v$  – қимати номиналии гузошташудаи вақти экспозитсия, дақ.

Қиматҳои муқараргардидаи баромади доза  $Y_u$  дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.

Майлкунии баромади доза  $Y_u$  аз баромади даза  $Y_v$  бо фоизҳо ҳамчун майлкунӣ аз қимати номиналӣ ҳисоб карда мешавад.

Баромади доза $Y_N$ , $\mu\text{Gy}\cdot\text{m}^2\cdot(\text{mA}\cdot\text{s})^{-1}$	Қимати номиналишиддати анодӣ UV, kV		
	Генераторҳои 12 импулсаи баландбасомад	Генераторҳои 6 импулса	Генераторҳои 2 импулса
0,6	62	63	71
0,9	66	68	76
1,3	71	73	82
1,6	74	75	86
2,0	77	79	91
2,3	79	81	94
2,8	82	85	99
3,5	87	89	104

## 27) Системаи идоракунии автоматикии экспозитсия (ИАЭ)

- а) Ҳагноми гузаронидани озмоиши қабулкунӣ системаи ИАЭ бояд ҳамроҳи системаи истифодашавандай қабулкунии тасвир (мувофиқати навор ва экрани тақвиятдиҳанда, системаи зоҳиркунии тасвир, системаи рақамӣ ва ф.) сохта шуда бошанд;
- б) Вақти як экспозитсия набояд аз 6 дақ. зиёд шавад;
- в) Фарқияти зичии оптикӣ бо ҳамон параметрҳои ИАЭ бо истифодаи фантоми 25 мМАл на бояд аз 0.3 ва қиматҳои базавии зичии оптикӣ зиёд шавад;
- г) Фарқияти зичии оптикӣ ҳангоми истифодаи фантоми якхела ва тағиیر додани шиддати анодӣ набояд аз 0.3 зиёд шавад. Озмоиши шиддати анодӣ, бо гирифтани се қимати гуногун бояд гузаронида шавад. Тавсия дода мешавад, ки фантоми 25 мМАл ва шиддати анодии 60, 80 ва 120 кВ гузошта шавад.
- д) Фарқияти зичии оптикӣ бо ҳамон параметрҳои ИАЭ ва фантомҳои органикии шишагӣ ва обии гафсиашон гуногун набояд аз 0.3 зиёд шавад. Озмоиш бояд на камтар аз се маротиба барои фантоми гафсиашон гуногун гузаронида шавад. Тавсия дода мешавад фантомҳое, ки гафсиашон 10 см, 15 см ва 20 см мебошанд, истифода бурда шаванд;
- е) Зариби вариатсияи дозаҳо дар шароитҳои якхелаи ИАЭ ва ҳангоми истифодаи фантоми 25 мм Ал набояд аз 0.2 зиёд шавад.

## 28) Номувофиқӣ

- а) Озмоиш ҳангоми ошкор намудани номувофиқӣ бо истифодаи фантомҳои маҳсус ё дигар методҳо (замимаи 3) гузаронида мешавад;
- б) Сарпӯши диафрагмаҳо аз хати марказии диафрагмаҳо бояд ба ҳама самтҳо ба таври мутаносибӣ кушода шавад. Баҳодиҳи ба таври муоинашаванда гузаронида мешавад.
- в) Номувофиқии канорҳои рӯшнӣ, майдони рентгенӣ ва масофаи байни фокус ва навор на бояд аз 1% зиёд шавад.
- г) Дар ҳолате, ки диафрагма ба таври автомати кор мекунад, вобаста аз параметрҳои гузошташудаи касетаҳо, майдони кушодашуда на бояд аз бузургиҳои касетаҳо зиёд шавад. Номувофиқи дар тарафҳои доҳили набояд талаботи банди мазкурро зиёд намояд;
- д) Номувофиқии марказҳои гузошташудаи рӯшнои ва майдони рентгенӣ, масофаи байни фокус ва навор набояд аз 1% зиёд шавад;

- e) Номувофиции майдони рентгенӣ ва қабулкунаки тасвир, масофаи байни фокус ва қабулкунаки тасвир набояд аз 2% зиёд шавад.
- 29) Дар ҷои филтри 25 мм Ал ё фантоме, ки дар ин қисм нишон дода шудаанд, аз фантомҳои муъодили шишагии органикӣ ё обӣ истифода бурдан мукин аст.

**Талабот ба системаҳои падидовардани наворҳо, қабулгарҳои тасвирӣ, шароитҳои баҳодиҳии рентгенограммаҳо, негатоскопҳо ва озмоишгоҳҳои суратгирӣ**

- 30) Талаботҳои умумӣ
  - а) Назорати сифат барои просесси падид овардани навор бояд бо ёрии сенситометр ва денситометр (замимаи 3) ё бо воситаҳои дигари барои ин мақсад мувофиқ, гузаронида шавад.
  - б) Қиматҳои базавӣ он вакт муқаррар карда мешаванд, агар падиддору, фиксаж ва дигар маводҳои барои падид овардан истифода баранда, аз нав тайер ё пур карда шуда, бузургии миёнаи дар давоми панҷ рӯз гирифта шуда, ҳисоб карда шавад.
  - в) Қиматҳои базавиро дар он ҳолат аз нав муқаррар кардан мумкин: агар маводҳои барои падид овардан иваз шаванд ва ё дар оянда ҳосил кардани қиматҳои то ин дам қабул шуда имконнозазир аст, ҳангоми тағирёбии намуд ва системаи падид овардани навор, экран ва г.
  - г) Тамоми кассетаҳои дар утокҳо истифодабаранда бо назардошти ҳассосияти навор ва тақвиятдиҳандай экран, бояд рақамгузорӣ карда шаванд.
- 31) Тақвиятдиҳандай экранҳо ва кассетаҳо.
  - а) Дар навори танвиршаванда ягон хел тасвирҳои бегона набояд бошад (артефактҳо). Чунин тафтишро на камтар аз як маротиба дар як ҳафта гузаронидан зарур аст.
  - б) Канорҳои навори танвирнашаванда дар дохили кассета буда, ҳангоми рӯшной занонидан аз ду тараф (10 дақиқа аз ҳар тараф) бо ёрии негатоскоп, фурӯзониаш на камтар аз  $1000 \text{ cd/m}^2$ , набояд тира шавад. Ҳангоми санчиш кассета бо навори дар дохилаш буда, бояд ба рӯи негатоскоп гузошта шавад.
  - в) Кассета набояд сабаби дар навори падид оварда шуда, боиси пайдо шудани масоҳатҳои зичии оптикашон гуногун гардад (замимаи 3)
  - г) Зичии оптикаи наворҳои падидовардашудаи намудашон якхела ва тақвиятдиҳандай экранашон якхела, дар шароитҳои баробар шуоъхӯронидашуда (шиддати анодӣ, мАс, фільтр ва г. – якхела) бояд на зиёдтар аз 0.3 воҳиди ЗО (ЗО- зичии оптикий) аз ҳам фарқ кунанд.
- 32) Раванди падидовардани наворҳо.
  - а) Оптическая плотность вуали не должна превышать 0.3; Зичии оптикаи вуал набояд аз 0.3 боло бошад.
  - б) Индекси сурати ченкардашуда аз индекси сурати қимати базавӣ дошта, набояд ба  $\pm 0.2$  майл кунад.
  - в) Индекси возехии ченкардашуда аз қиммати базавии индекси возехӣ, набояд на зиёдтар ба  $\pm 0.2$  майл кунад.
- 33) Озмоишгоҳи аккосӣ
  - а) Баъди қатъ гардонидани равшаниӣ ва прожекторҳои озмоишгоҳи аккосӣ ва адаптацияи чашм дар торикӣ (на камтар аз 5 дақиқа), набояд даромадани ягон равшаниӣ аз берун дидা шавад.
  - б) Зичии оптикаи навори танвиршаванда, ҳангоми танвиршавӣ дар озмоишгоҳи аккосӣ, дар ҷои пуркунии навор бо ёрии прожекторҳои озмоишгоҳи аккосӣ, ки ба 4 дақиқа пайваст шудаанд, дар муқоиса бо навори падидовардашуда ва

танвиринашавандай ҳамин намуд, набояд аз 0.1 боло бошад. Тамоми намуди наворхое, ки дар утоқ истифода бурда мешаванд, бояд дар зери назорат бошанд.

34) Шартҳои баҳодиҳии рентгенограммаҳо.

- а) Фурӯзонии негатоскоп набояд –аз 1700 cd/m<sup>2</sup> кам буда, якчинсагии майдони рӯшной на зиёдтар аз 30% бошад.
- б) Дар утоқе, ки баҳодиҳии рентгенограммаҳо гузаронида мешавад, равшанидиҳӣ дар масофаи 1 метр аз негатоскоп, набояд аз 50 люкс боло бошад.

## V. Талабот нисбати дастгоҳҳои рентгеноскопӣ

35) Тавоноии доза.

Бояд аққалан яке аз ин шартҳо иҷро гарданд:

- а) Тавоноии максималии доза дар сатҳи воридоти “тақвиятдехи рентгенооптиқӣ” (РЭОП) диаметраш 25 см, бе панҷара, ҳангоми фурӯзонӣ ба таври автоматикӣ идора карда мешавад, набояд аз 0.8 μГр/сек. боло бошад. Барои дастгоҳҳои рентгеноскопии, ки барои тадқиқот ҳангоми амалиёти ҷарроҳӣ пешбинишудааст, тавоноии максималии доза набояд аз 1 μГр/сек., боло бошад. (замимаи 3).
- б) Барои дастгоҳҳои рентгеноскопии дорои системаҳои телевизионӣ, то 1 майи 2006 с. шинонда шуда, тавоноии доза набояд аз 1.6 μГр/сек. боло бошад.
- в) Дар вакти чен кардан бояд фантоми 25 ммАл истифода бурда шавад.
- г) Талабот нисбати тавоноии дозаҳо барои экранҳои диаметрашон ғуногун аз рӯи чунин формула ҳисоб карда мешаванд:

$$K = (a^*25^2)/b^2;$$

Дар инчо:

а – ҳадди максималии тавоноии доза, μГр/сек.,

б – диаметри экрани дастгоҳҳои санҷидашаванда.

- д) Тавоноии максималии доза дар рӯи пӯсти одам ё дар рӯи фантом, ки одамро тақлид мекунад (фантом 25 см. гафсии шиши органикӣ ё об), якҷоя бо афканишоти паркандашуда, ки ба болояш дастаи афканишоти рост меафтад, набояд аз 100 мГр/дақ. боло бошад.

36) Қобилияти ҷоизии монитори телевизионӣ набояд аз:

0.8 пл/мм, барои майдонҳои рентгени (30-35) см;

1.0 пл/мм, барои майдонҳои рентгени (23-25) см;

1.4 пл/мм, барои майдонҳои рентгени (15-18) см.

кам бошад.

37) Возехии монитори телевизионӣ набояд аз 4% боло бошад.

38) Нисбати масоҳатҳои майдонҷаи рентгенӣ ва экрани РЭОП набояд аз 1.15 зиёд бошад.

39) Вақтсанҷ бояд дастгоҳи рентгеноскопиро на дертар байд аз 10 дақиқаи саршавии скопия хомӯш кунад. Огоҳкунаки садо, на дертар байд аз 5 дақиқаи саршавии скопия бояд ба кор дарояд.

## **VI. Талабот барои дастгоҳҳои денталии рентгенӣ**

- 40) Шиддати анодӣ
- а) Шиддати анодии дастгоҳҳои денталии рентгенӣ бояд аз 50 кВ зиёд бошад. Ин талабот ба дастгоҳҳои то 2006 с. шинонда шуда паҳн намегардад.
  - б) Тамоили шиддати анодӣ аз қимати аслӣ, набояд аз  $\pm 10\%$  зиёд бошад.
  - в) Коэффициенти тағйирёбии шиддати анодӣ дар шароитҳои якхела набояд аз 0.05 боло бошад, на камтар аз панҷ ҷенкунӣ гузаронидан лозим
- 41) Гафсии филтри умумӣ ҳангоми шиддати анодӣ ба  $\leq 70$  кВ баробар будан, набояд аз 1.5 мм Al ва  $> 70$  кВ будан, набояд аз 2.5 мм Al. кам бошад.
- 42) Масофаи байни фокус ва пӯст набояд камтар аз:
- а) 20 см., барои шиддати анодии  $> 60$  кВ;
  - б) 10 см., барои шиддати анодии  $\leq 60$  кВ. бошад.
- 43) Диаметри майдони рентгенӣ дар нӯги тубус, набояд аз 60 мм зиёд бошад.
- 44) Вақти экспозитсия.
- а) Тамоили вақти экспозитсия аз қимати аслӣ набояд  $\pm 20\%$  зиёд бошад.
  - б) Коэффициенти вариатсияи вақти экспозитсия набояд аз 0.1 боло бошад.
- 45) Доза.
- а) Доза дар баромади тубус набояд аз 5 мГр ҳангоми 50-60 кВ ва 2.5 мГр ҳангоми 60-70 кВ боло бошад, дигар параметрҳои дастгоҳро барои гирифтани сурати дандони Mandibular molar (лат.) интихоб кардан лозим. Ин талабот барои дастгоҳҳои то с. 2006 шинонда шуда даҳл надорад. Ин қиматҳои доза барои наворҳои ҳассосиятшон навъи Е, муқаррар карда шудааст.
  - б) Коэффициенти вариатсияи доза дар шароитҳои якхела, набояд аз 0.1 зиёд бошад ва на камтар аз панҷ ҷенкунӣ гузаронидан лозим. Ҳангоми ҷенкунӣ истифодабарии 6 мм Al мумкин аст.
  - в) Коэффициенти хаттӣ, ҳангоми тағйирдодани сарбории найча (mA<sub>c</sub>), набояд аз 0.1 боло бошад. На камтар аз панҷ ҷенкунӣ гузаронидан лозим.
- 46) Баромади доза дар масофаи як метр аз фокус, дар вақти шиддати анодии  $\geq 50$  кВ будан, бояд аз 30  $\mu$ Гр/(mA<sub>c</sub>) то 100  $\mu$ Гр/(mA<sub>c</sub>) бошад.

## **VII. Талабот барои дастгоҳҳои томографияи компьютерӣ**

- 47) Садои тасвир. Тамоили стандартии адади КТ дар маркази масоҳаташ  $500 \text{ mm}^2$ , ҳангоми истифодабарии фантоми обӣ ё маводи ба он эквивалент, набояд аз қимати базавӣ ба  $\pm 20$  воҳиди гаунсфильд (ЕГ) боло бошад.
- 48) Адади КТ. Тамоили адади КТ-и об ё маводи ба он эквивалент ва моддаҳои зичиашон гуногун аз қиматҳои базавии ададҳои КТ ин моддаҳо, ҳангоми ҷенкунӣ дар якҷой барои об  $\pm 20$  ЕГ ва  $\pm 5\%$  барои моддаҳои зичиашон дигар, набояд зиёд бошад.
- 49) Якчинсагии адади КТ. Тамоили стандартии адади КТ-и об ё маводи моддаҳои ба он эквиваленти масоҳаташ  $500 \text{ mm}^2$ , дар маркази обӣект ва дар канор, аз қимати базавӣ, набояд зиёдтар аз 1,5 % фарқ қунад.
- 50) Индекси дози томографияи компьютерӣ (ИДТК). Қимати ҷенкардашудаи ИДТК як буриши томографӣ, набояд аз қимати базавӣ аз 20 % зиёд бошад. Ҷенкунӣ бояд барои ҳар як филтр ва гафсии буриш гузаронидан лозим.
- 51) Гафсии буриши томографӣ, аз қимати базавӣ, набояд зиёдтар ба 20 % фарқ қунад.
- 52) Қобилияти тафриқавии возехии баланд. Дар тасвир бояд обӣектҳои диаметрашон 0,1 см, ҳангоми сусткуни ин обӣектҳо ба 10 % ва зиёдтар аз муҳити атроф, бояд намоён бошанд.
- 53) Қобилияти тафриқавии возехии паст. Дар тасвир бояд обӣектҳои полиэтилени диаметрашон 0,35 см, ки дар об ҷойгиранд, бояд намоён бошанд.

### **VIII. Талабот барои дастгоҳҳои мамографӣ**

- 54) Масофаи байни фокус ва навор бояд аз 600 мм кам набошад.
- 55) Номувофиқатии майдони рентгенӣ ва майдони қабулкунии тасвир.
- a) Аз тарафи сина (Thorocal side) майдони рентгенӣ назар ба навори истифодабаранд, бояд камтар зиёд бошад, локин на бештар аз 5 мм аз канори навор;
  - b) Ҳар ду пахлӯи майдони рентгенӣ, бояд бо канорҳои навор мувофиқат кунанд.
  - v) Номувофиқатии ҳар як бузургӣ, барои қабулкунаки тасвири, бояд санҷида шавад.
- 56) Доза.
- a) Баромади доза дар масофаи 1 м аз фокус то детектор бояд дар диапазони 40-75  $\mu\text{Гр}/\text{мАс}$  бошад. Ҳангоми ченкуниҳои доза, набояд асбоби фишороваранд истифода бурда шавад.
  - b) Тамоили қиматҳои такрорченкардашудаи дозаҳо, аз қимати миёна набояд аз 10 % зиёд бошад, бояд на камтар аз 5 ченкунӣ гузаронида шавад.
  - v) Коэффициенти хаттӣ, ҳангоми тағйирёбии сарбории найча ( $\text{mAс}$ ) бояд аз 0,1 зиёд набошад. На камтар аз 5 ченкунӣ гузаронидан лозим.
- 57) Шиддати анодӣ.
- a) Тамоили қимати шиддати анодӣ аз қимати аслӣ, дар диапазони 25-31 кВ, ҳангоми ченкунӣ бо интервали 1кВ, набояд аз  $\pm 1$  кВ зиёд бошад.
  - b) Тамоили қимати шиддати анодӣ, ҳангоми такрорченкунӣ аз қимати миёна, набояд аз 0,5 кВ зиёд бошад. На камтар аз 5 ченкунӣ гузаронидан зарур бо истифодабарии шиддати дар таҷриба бештар истифодабаранд (28 кВ).
- 58) Гафсии қабати нимсустшавӣ бо шиддати ба 28 кВ баробар буда, барои найчаҳои рентгенини молибден бо филтри молибден ( $\text{Mo} / \text{Mo}$ ), бояд на камтар аз 0,3 мм AI бошад (замимаи 2).
- 59) Гафсии қабати нимсустшавӣ барои найчаҳои дигар намудҳо дар замимаи 2 оварда шудааст.
- 60) Системаи идорақунии автоматии экспозитсия.
- a) Тамоили қимати доза аз қимати миёна, на камтар аз 5 ченкунӣ бо истифодаи фантоми 45 см, набояд аз 5% зиёд бошад.
  - b) Тамоили зичии оптикаӣ аз зичии оптикийи нишон бо истифодаи фантоми 45 см, набояд аз 0,2 зиёд бошад.
  - v) Тамоили зичии оптикаӣ аз зичии оптикийи нишон, бо тағйироти гафсии фантоми аз шишаи органикӣ буда, аз 20 мм то 70 мм, баъди ҳар як 10 мм, набояд аз 0,15 зиёд бошад.
  - g) Тамоили зичии оптикаӣ аз зичии оптикийи нишон, бо тағйирёбии шиддати анодӣ ва истифодаи фантоми 45 мм аз шишаи органикӣ, набояд аз 0,15 зиёд бошад.
- 61) Қувваи фишурдашавӣ бояд 130-200 Нютон (13-20кг) бошад.
- 62) Санчиши тамоми намудҳои комбинатсияи навор ва экранҳои истифодабаранд.
- a) Тамоили экспозитсия, ки бо  $\text{мГр} / \text{мАс}$  ифода ёфтааст, набояд аз 5% -и қимати миёна боло бошад.
  - b) Зичии оптикаӣ набояд ба 0,2 аз қимати миёнаи барои як навъ комбинатсияи навор ва экран зиёд бошад.
- 63) Кассета ё дигар воситаҳои рентгенодиагностикӣ, набояд боиси дар наворҳои падидовардашуда, пайдоиши майдонҳои дори зичии оптикашон гуногун гарданд.

- 64) Процесси падидовардани наворхо.
- а) Зичии оптикийи вуали навор, набояд зиёдтар аз 0,2 буда ва на зиёдтар ба  $\pm 0.03$  тамоил кунад.
  - б) Тамоили индекси суръати навор аз қимати базавӣ набояд аз  $\pm 0.05$  зиёд бошад.
  - в) Градиенти миёнаи навор бояд аз 3,2 зиёд буда ва на зиёдтар ба 0,2 фарқ кунад.
- 65) Озмоишгоҳи аккосӣ. Баъди қатъ гардидани равшаний ва прожекторҳои озмоишгоҳи аккосӣ ва адаптасияи чашм дар торикӣ (на камтар аз панҷ дақиқа), даромадани ягон равшаний аз берун набояд дода шавад.
- 66) Зичии оптикийи навори танвишаванд, ҳангоми танвишавӣ дар озмоишгоҳи аккосӣ, дар ҷои пуркунии навор бо ёрии прожекторҳои озмоишгоҳи аккосӣ, ки ба 4 дақиқа пайваст шудаанд, дар муқоиса бо навори падидовардашуда ва танвишавандай ҳамин намуд, набояд аз 0,1 боло бошад. Тамоми намуди наворхое, ки дар утоқ истифода бурда мешаванд, бояд дар зери назорат бошанд.
- 67) Сифати тасвир.
- а) Қобилияти тафриқавии навор бояд на камтар аз 12 пл./мм ва на камтар дар дӯ самти ба ҳам перпендикулярии ҷеншаванд баъд бошад.
  - б) Возеҳии навор ҳангоми биниши ҷузъи тасвирҳо, на камтар аз 6 мм, бояд камтар аз 1,3% бошад.
- 68) Фурӯзонии негатоскоп бояд дар диапазони  $2000 - 6000 \text{ cd/m}^2$  бошад.

## Замимаи 1. Даврияти озмоиш

### Чадвали 1. Даврияти озмоиш барои дастгоҳҳои рентгенографӣ

Объекти назоратӣ	Параметри назоратӣ	Даврият (зуддӣ)
1	2	3
Шиддати анодӣ	Шакли мавчи шиддати анодӣ Майлкунӣ аз қимати номиналии шиддати анодӣ Такроршавӣ Доимијат	1 сол 1 сол 1 сол 1 сол
Филтр	Faфсии филтри умумӣ	1 сол
Вақти экспозитсия	Майлкунӣ аз қимати номинали	1 сол
Доза	Такроршавӣ Доимијат Хаттӣ Баромади доза	1 сол 1 сол 1 сол 1 сол
Системаи АУЭ	Вақти экспозиция Фарқияти зичии оптика дар шароитҳои яхела Фарқияти зичии оптика ҳангоми гуногунии шиддат Фарқияти зичии оптика ҳангоми гуногунии гафсии обьект Такроршавии доза	1 сол 1 моҳ 3 моҳ 3 моҳ 1 сол
Ихроҷи афканишот	Тавононии дозаҳо	1 сол
Диафрагма, майдони рентгенӣ ва рӯшнӣ, қабулкунақҳои тасвирҳо	Яхелагӣ ва номувофиқии канорҳо ва марказҳо	3 моҳ
Панҷара	Холат	1 сол

**Чадвали 2. Даврияти озмоиш барои системаҳои падидовардани наворҳо, қабулгарҳои тасвирий, шароити баҳодиҳии рентгенограммаҳо ва негатоскопҳо**

Объекти назоратӣ	Параметри назоратӣ	Даврият (зудӣ)
1	2	3
Тақвиятдиҳандаи экранҳо ва кассетаҳо	Нагузаронандагии равшаний Контакт Комбинации навор - экран Холат ва тозагӣ	1сол 1 сол 1 сол 1 ҳафта
Процесси падидовардани наворҳо	Зичии оптикаи вуал Индекси суръат Индекси возехӣ	1 рӯз- 1 ҳафта (вобаста аз сарбории кор) 3 маротиба дар 1 ҳафта тавсия карда мешавад
Озмоишгоҳи аккосӣ	Торикӣ Прожекторҳо	1сол 1 сол
Негатоскопҳо Шароити баҳодиҳӣ	Фурӯзонӣ Равшаний	1 сол 1 сол

**Чадвали 3. Даврияти озмоиш барои дастгоҳҳои рентгеноскопӣ**

Объекти назоратӣ	Параметри назоратӣ	Даврият (зудӣ)
1	2	3
Тавоноии доза	Тавоноии максималии доза	1 сол
ТВ монитор	Қобилияти тафриқа Возехӣ	1 сол 1 сол
Мувофиқати масоҳатҳои майдони рентгенӣ ва экран	Нисбати майдонҳо	1 сол
Вақтсанҷ	Вақти худхомӯш шавӣ Вақти огоҳқунӣ	1 сол 1 сол

#### **Чадвали 4. Даврияти озмоиш барои дастгоҳҳои денталӣ**

Объекти назоратӣ	Параметри назоратӣ	Даврият(зудӣ)
1	2	3
Шиддати анодӣ	Шакли шиддати анодӣ Майлкунӣ аз қимати номиналӣ Такроршавӣ	3 сол 3 сол 3 сол
Филтр	Faфсии филтри умумӣ	3 сол
Масофаи байни фокус ва сатҳи пӯст	Масофа	3сол
Бузургии майдон	Диаметр	3 сол
Вақти экспозиция	Майлкунӣ аз қимати номиналӣ Такроршавӣ	3 сол 3 сол
Доза	Такроршавӣ Хаттӣ Доза дар баромади тубус Баромади доза	3 сол 3 сол 3 сол 3 сол

#### **Чадвали 5. Даврияти озмоиш барои дастгоҳҳои томографияи компьютерӣ**

Объекти назоратӣ	Параметри назоратӣ	Даврият(зудӣ)
1	2	3
Адади КТ	Садои тасвир Майлкунии адади КТ Якчинсагӣ	1 хафта ва баъди корҳои таъмирий 1 хафта ва баъди корҳои таъмирий 1 сол 1 хафта ва баъди корҳои таъмирий
Доза	Индекси дозаи КТ (ИДКТ)	1 сол ва баъди корҳои таъмирий
Faфсии буриши томографӣ	Faфсии буриши томографӣ	1 сол ва баъди корҳои таъмирий
Сифати тасвир	Кобилияти ҷоизӣ	1 сол ва баъди корҳои таъмирий

### Чадвали 6. Даврияти озмоиши дастгоҳҳои мамографӣ

Объекти назоратӣ	Параметри назоратӣ	Даврият(зудӣ)
1	2	3
Шиддати анодӣ	Шакли шиддати анодӣ Майлкунӣ аз қимати номиналӣ Такроршавӣ	6 моҳ 6 моҳ 6 моҳ
Филтр	Нимсустшавӣ	1 сол
Доза	Баромади доза Тавоноии доза	6 моҳ 6 моҳ
Системаи АУЭ	Майлкуни қимати доза аз қимати миёна Майлкуни қимати зичии оптикаӣ аз қимати зичии оптикаии нишон зимни қиматҳои якхела Майлкуни қимати зичии оптикаӣ аз қимати зичии оптикаии нишон вобаста ба шиддати анодӣ Майлкуни қимати зичии оптикаӣ аз қимати зичии оптикаии нишон вобаста ба гафсии объект	6 моҳ 1 моҳ 1 ҳафта 1 ҳафта
Масофа аз фокус то навор	Масофа	Зимни санчишҳои қабулкунӣ
Майдони равшаний ва рентгенӣ	Номувофиқии канорҳо	6 моҳ
Қувваи фишурда	Қувваи фишурда	6 моҳ
Процесси падидовардани наворҳо	Зичии оптикаи вуал Индекси суръат Градиенти миёна	3 маротиба дар 1 ҳафта 3 маротиба дар 1 ҳафта 3 маротиба дар 1 ҳафта
Сифати тасвир	Қобилияти ҷоизӣ Возехӣ	1 ҳафта 1 ҳафта
Боқимонда санчиш ва тафтишҳои сифат	-	6 моҳ
Негатоскоп	Фурӯзонӣ	1 сол

**Замимаи 2. Ғафсии қабати нимсустшавӣ (d<sub>1/2</sub>)**

**Ҷадвали 1. Ғафсии қабати нимсустшавӣ вобаста аз шиддати анодӣ, ки ба ғафсии филтри умумии 2,5 мм Ал ва 3 мм Ал мувофиқ аст**

Шиддати анодӣ, кВ	Ғафсии қабати нимсустшавӣ, mm Al	
	2,5 mm Al	3 mm Al
1	2	1
50	1,6	50
60	2,0	60
70	2,3	70
80	2,7	80
90	3,1	90
100	3,4	100


**Ҷадвали 2. Талабот оиди ғафсии қабати нимсустшавӣ вобаста аз навъи найҷаи рентгенӣ ва филтратсия (маммография)**

Маводи нишон ва филтр	Ғафсии қабати нимсустшавӣ, mm Al, ҳангоми 25 кВ, на камтар аз;	Ғафсии қабати нимсустшавӣ, mm Al, ҳангоми 28кВ, на камтар аз;
Mo + 30 μm Mo	0,28	0,32
Mo + 25 μm Rh	0,36	0,40
W + 60 μm Mo	0,35	0,37
W + 50 μm Rh	0,48	0,51
W + 40 μm Pd	0,44	0,48
Rh + 25 μm Rh	0,34	0,39

## Замимаи 3. Баъзе усулҳои назорати сифатӣ

### 1) Усули назорат аз болои просесси падидоварӣ

Ин усул дар он ҳолат гузаронида мешавад, ки агар барои назорат сенситометр ва денситометр истифода бурда шавад. Навор бо ёрии сенситометр рӯшной занонида мешавад. Навори рӯшной занонида падид (зоҳир) гардонида мешавад. Бо ёрии денситометр зичии оптикаи (ЗО) ҳамаи “қадамҳои” ҷадвали сенситометрӣ чен карда мешавад. Ба монанди расми 1. график тартиб дода мешавад. Ҳар як “қадам” бо ҷараёни рӯшнои, равшаниаш гуногун, ки бо воҳиди логарифми нисбии экспозитсия ифода ёфтааст, танвир дода шудааст. Зичии оптикаи вуал дар “қадами” якӯм муайян карда мешавад (ЗО 0.20, расм 1.). Индекси суръатро дар қадами наздиктарин муайян мекунанд, ЗО-и он ба 1,0+ЗО вуал (12 қадам, ки ба 1,65 лог.Е мувофиқ аст, ЗО 1.1, расм.1.) Тамоми ҷенкуниҳои минбаъдаи ЗО индекси суръат, дар ҳамон қадам (қадами 12) гузаронида мешаванд. Аз рӯи ҳисоби қимати миёнаи индекси суръат, қимати базавии индекси суръат муқаррар мешавад. Барои ҳисоби қимати миёна, қимати индекси суръати дар давоми панҷ рӯз ҳосил гардида, ҳар рӯз бо ёрии сенситометр як навор рӯшной занонида, баъд падид оварда мешавад (мумкин зиёдтар), гирифта мешавад. Баъди муқаррар кардани қимати базавӣ, тамоми қиматҳои минбаъдаи муқаррар гардидаи индекси суръат, ҳангоми назорати просесси падидоварӣ, ҳама вақт бо қимати базавӣ муқоиса карда мешаванд. Барои муқаррар кардани қимати базавӣ (қимати миёнаи минимум панҷ навор, ки дар давоми панҷ рӯз карда шудааст) ва қиматҳои минбаъдаи индекси возехӣ, қимати ЗО ду қадам, зарур аст. Қимати авали ЗО ба қимати ЗО қадами наздиктарин, ки дар ЗО 1,0 плюс ЗО вуал (қадами 12, ЗО 1.1, расм.1.) ҷойгир аст, мувофиқ мебошад. Қимати дувӯми ЗО ба қимати ЗО қадами наздиктарин, ки дар ЗО баробари 2,0 плюс ЗО вуал (қадами 15, ЗО 2,3, лог.Е қадами 2,1, расм.1.) ҷойгир аст, мувофиқ мебошад. Индекси возехӣ, бо ҳисоб кардани ЗО ду қадам (ЗО 1.2, расм.1.), муқаррар карда мешавад. Қиматҳои минбаъдаи қадамҳои ЗО индекси возехӣ дар ҳамон қадамҳо муқаррар карда шуда, бо қиматҳои базавии ҳисоб карда шуда муқоиса карда мешаванд. Тамоми қиматҳои базавӣ дар протокол қайд карда шуда ва бо қиматҳои ҳосилшуда ҳама вақт муқоиса карда мешаванд.




Расми 1

## **2) Усули санчиши алоқаи навор ва экранни тақвиятдиҳанда**

Барои санчиши алоқаи навор-экран тӯри металлии на камтар аз 5 мм (гафсии сихи металлӣ, набояд аз 1мм гафсттар бошад), андозааш ба кассета баробар ва воситай ба кассета баробар (пластина аз шишии органикӣ, китоби гафс, фантоми обӣ) барои баробар фишурдани тӯр ба сатҳи кассета лозим аст. Воситай истифодабаранд бояд баробар, ҳамвор ва ба тасвири тӯр дар навор таъсир надошта бошад. Барои ҳамаи касетаҳо тӯри андозааш якхеларо, ки ба андозаи касетаи аз ҳама калон баробар аст, истифода бурдан мумкин аст.

Касета ба мизи рентгенӣ гузошта мешавад. Масофаи байни фокус то навор (100 см тавсия мешавад) интихоб карда мешавад. Диафрагма чунон кушода мешавад, ки канори майдони рентгенӣ ба канори кассета мувофиқ бошад. Ба болои кассета тӯр гузошта шуда бо воситай ба он муқаарар шуда зер карда мешавад. Тӯр бояд баробар (ҳамвор) ба сатҳи кассета зер карда шавад. Параметрҳои экспозитсия (кВ ва мАс) чунон интихоб карда мешаванд, ки ЗО навори падидовардашуда наздикии 1.0 буда, дар навор расми тӯр бояд аён дида шавад.

## **3) Схемаи ченкуни тавононии дозаҳо дар сатҳи экранни РЭОП**



1 - найча; 2 - 20 mm Al фантом; 3 - миз; 4 – механизми кофтуков; 5 – детектор дозаҳо; 6 – экран РЭОП; 7 – РЭОП.

Расми 2

## **Замимаи 4. Усулҳои санчиши мувофиқат ва колиматсия**

### **1) Усули санчиши мувофиқати рентгенӣ ва майдони рӯшнӣ**

Барои гузарониди ин санчиш касетаи 24x30 бо навор, ҳашт пластинкаҳои металии доирашакли диаметрашон 1см ва маркер барои муайян кардани мавқеи касетаҳо дар навор лозим мешавад.

Касета дар мизи дастгоҳи рентгенӣ тарзे гузошта мешавад, ки канори дарози касетаҳо (30 см) ба дарозии миз паралел хобад. Ҳатҳои марказии майдони рӯшнӣ ба ҳатҳои марказии касета мувофиқ карда мешаванд. Масофа аз фокус то навор 100см гузошта мешавад. Майдони рӯшнӣ дар сатҳи 15x20см диафрагма карда мешавад. Пластинкаҳои металӣ дар сатҳи касетаҳо гузошта мешаванд, чи хеле дар расми 3 нишон дода шудааст. Бо маркер ҳолати касетаҳо ишора карда мешавад. Навор танвир карда мешавад. Параметрҳои экспозитсия тавре гирифта мешаванд, ки дар навори падидовардашуда тасвири пластинкаҳои металӣ бояд дида шаванд. Дар навори падидовардашуда тасвир на бояд зиёда аз як пластинка берун барояд.

### **2) Усули санчиши мувофиқати маркази рентгенӣ ва майдони рӯшнӣ**

Барои гузаронидани ин санчиш касетаи 24x30 бо навор, панҷ милаи металии (порчаҳои симӣ), 90° қатъшуда ва маркер барои муайян кардани мавқеи касетаҳо дар навор лозим мешавад.

Касета дар мизи дастгоҳи рентгенӣ тарзе гузошта мешавад, ки канори дарози касетаҳо (30 см) ба дарозии миз паралел хобад. Ҳатҳои марказии майдони рӯшнӣ ба ҳатҳои марказии касета мувофиқ карда мешаванд. Масофа аз фокус то навор 100см гузошта мешавад. Майдони рӯшнӣ дар сатҳи 15x20см диафрагма карда мешавад. Милаҳои металӣ дар сатҳи касетаҳо гузошта мешаванд, чи хеле дар расми 4а нишон дода шудааст. Навор танвир карда мешавад. Параметрҳои экспозитсия тавре гирифта мешаванд, ки дар навори падидовардашуда тасвири пластинкаҳои металӣ бояд дида шаванд.


Дар навор ҳатҳои диагоналии рӯшнӣ ва майдони рентгенӣ гузаронида мешавад, чи хеле ки дар расми 4б нишон дода шудааст. Майдонҳои диагоналии ҳамдигарро буранда ҷои ҷойгиршудаи маркази ҳақиқии майдонҳоро нишон медиҳад.

### **3) Усули санчиши мувофиқати марказҳои майдони рентгенӣ ва майдони қабулкунаки тасвир**

Барои ин саҷиҷ ҳамон воситаҳое, ки дар банди 4.2 оварда шудаанд, лозиманд.

Андозаи майдони рӯшнӣ 15x20 см дар ҳати марказии миз ё пояҳо диафрагма карда мешавад. Касета дар касетадон ҷойгир карда мешавад ва бо майдони рӯшнӣ марказонида мешавад. Минбаъд он корҳое, ки дар банди 4.2 оварда шудаанд гузаронида мешаванд. Масофаи (Z) байни марказҳо дар ҳарду самт набояд аз 2% зиёд шавад.


Қайд. Милаҳои метали бояд дар сатҳи касетаҳо (липка лента ё ф.) маҳкам карда шаванд.



1 – касета бо навор, 2 - маркер, 3 – пластиинка металй,

4 – колиматсикуни майдони рұшной

Расми 3



1 – касета бо навор, 2 – колиматсикуни майдони рұшной, 3 - маркер,

4 – милаҳои металй, 5 - тасвир, 6 – майдони рентгени танвиршуда.

Расми 4

#### **4) Усули озмоиши ғафсии қабати нимсусткунандаи дастгоҳи момографӣ**

Нимсусткунандагии афканишот бо воситаи дозиметр чен шуда, афканишот бошад бо воситаи пластинкаи (фильтрӣ) тунукӣ 0.3-0.4 мм Ал суст карда мешавад. Фильтрҳо бояд аз алюминий, ки на кам аз 99.0% ва ғафсии аниқ на зиёда аз 1% бо тозагӣ соҳда шуда бошанд. Ба устуории баромади дозаи дастгоҳи момографӣ пеш аз аввали ченкунӣ бовари ҳосил кардан лозим аст. Детектори дозаҳо дар мизи дастгоҳ дар нуқати стандартие, ки истеҳсолкунанда нишон додаст ҷойгир шудааст. Пластинаи фишордиҳандай таҷхизот бояд дар маркази баландии байнӣ фокус ва детектор гузашта шуда бошад. Шиддати анодӣ бояд 28 кВ ва мАс дар вобастагӣ аз андозаи фокуси истифодашаванда гирифта шуда бошад. мАс бояд дар речаяи дасти идоракуни муқарар карда шуда бошад (ИАЭ истифода намешавад). Экспозитсия гирифта мешавад ва натиҷаҳо қайд карда мешаванд. Дар пластинаи механизми фишордиҳанда фильтр гузашта мешавад, ба тавре ки майдони детектор маҳкам шавад. Экспозитсия гирифта мешавад ва натиҷаҳо қайд карда мешаванд. Фильтр ба филтри калони ғафс иваз мегардад ё дигар илова карда мешавад ва ба монанди филтри якум экспозитсия гирифта мешавад.

Ғафсии қабати нимсусткунанда бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$d_{1/2} = \frac{X_1 \cdot \ln\left(\frac{2Y_2}{Y_0}\right) - X_2 \cdot \ln\left(\frac{2Y_1}{Y_0}\right)}{\ln\left(\frac{Y_2}{Y_1}\right)},$$

$X_1$  ва  $X_2$  – ғафсии фильтрҳои якум ва дуюм, бо милиметрҳо;

$Y_0$  – қиматҳои дозаҳо бе фильтрҳои иловагӣ, бо милиметрҳо;

$Y_1$  ва  $Y_2$  – қимати доза бо фильтрҳои аввала ва дуюм, бо милиметрҳо.